

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 10.10.2019 №181

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2105/1-940	МД “Китобхонаи ҷумҳуриявии илмию тиббӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Китобҳои тиббӣ	Номгӯӣ	101	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2106/1-941	Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт	227-66-60	Хариди электронӣ	Либосҳои махсус	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2107/1-942	Маҷмааи давлатии “Қасри миллат”-и ДипҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, либоси расмӣ ва инвентари мулоим	Номгӯӣ	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2108/1-943	Агенти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ, молҳои хоҷагидорӣ ва конселярӣ	Номгӯӣ	144	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2109/2-695	Беморхонаи клиники шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2110/2-696	Беморхонаи клиники шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2111/2-697	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Нуриҳои органикӣ ва минералӣ	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2112/2-698	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	70	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
459/17-207	МДМУА “Мактаб-интернати ёрирасони №3”-и ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.